

0238643

ПИСАРАКИ ХУБ

(Аз афсонаҳои халқи тоҷик)





Писараки хуб


ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2015

**ББК 83.2(2) точик - 8
О - 83**

МУАССИСАН ДАВЛАТИИ «КИТОБХОНАИ
МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН»

НУСХАИ ҲАТМӢ

О – 83. Писараки хуб. Душанбе, «Маориф», 2015, 8 сах.



Муассисай нашриявии «Маориф»-и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон нашри силсилаи афсонаҳоро бо номи «Афсонаҳои ҳалқи тоҷик» ба нақшা гирифтааст.

Силсилаи мазкур дар асоси «Афсонаҳои ҳалқи тоҷик» (нашри соли 1957) ва дигар афсонаҳое, ки солҳои охир чоп шудаанд, таҳия гардидааст.

Инак, яке аз афсонаҳо аз ин силсила барои қӯдакону наврасон ва кулли дӯстдорони қиссаҳои мардумӣ манзур мешавад.



000038706

Китобхонаи миллии Тоҷикистон

ISBN 978-99947-1-259-5

© «Маориф», 2015

**Буд-набуд, писараки ятиме буд. Вакте
ки падараш вафот кард, ў ҳамагӣ шаш сол
дошт. Модараш аз пагоҳ то бегоҳ тоқӣ
дӯхтаву ба фурӯш дода, бо сад азоб сару
нӯги рӯзгори бечорагиашро дармеёфт ва бо
машаққат қути лоямуте ба даст меовард.
Аввалҳои тобистон, ҳангоми дарави ган-
дум, ҳамроҳи писаракаш аз пайи даравга-
рон рафта, сараки вакти дарав реҳтаро
чида, кӯфта, донаҳои гандумро ҷудо кар-
да, бирён мекард. Гандумбирён аҷаб ба-
маза буд. Баъзан модараш онро дар ўғурча**



күфта талқон мекард ва ба он каме қанд меандохт, ки ҳангоми ба дахон бурдан кому забон ҳаловат мебурд.

Як рўз писарак ба кўча баромада, дар миёни роҳ як банд гандумро дид, ки аз ароба афтода будааст. Писарак ба чор тараф нигоҳ карда касеро надид ва бандро бардошта ба хонаашон овард.

Модарашиб ҳайрон шуда пурсид:

- Инро аз кучо гирифтӣ?
- Дар кўча ёфтам, – ҷавоб дод писарак.
- Аз ҳар ҷое гирифта бошӣ, бурда дар



чояш мон! – фармуд модараш.

Писарак ранцида гуфт:

– Хайр, ман бурда монам, сохибаш маълум нест, ягон каси дигар мегирад...

– Ҳар кас гирад, ихтиёраш, лекин ту ҳеч вақт моли касро нагир. Моли кас, агар розӣ набошад, ба ту насиб намекунад, – гуфт модар.

Писарак банди гандумро бурда дар чојаш монд.

Як рӯз чанд нафар бачаҳои кӯчаашон якҷоя бозӣ мекарданд. Ҳангоми дамгирий яке аз онҳо гуфт:

– Дар фалон чо полези харбуза дидам, харбузаҳои калон-калон, ҳамааш пухтағӣ.

– Кошкӣ, ҳозир дар ин чо як-ду харбуза мебуд, кайф карда меҳӯрдем, даҳонашро маза дод бачаи дигаре.

– Хуб нест, ки он чо харбузаҳо пухтаанду ин чо мо зори харбуза бошем, ба рафтани полез ташвиқ кард бачае, ки калонсолтар буд.

Бачаҳо ба шавқ омада, аз паси рафиқашон равон шуданд, аммо писарак

рафтан нахост.

– Эй, ту магар нафс надорӣ? – гуфтанд бачаҳо ва ӯро қашида бо худ бурданд.

Дар ҷӯякҳои полез аз таги навдаю баргҳо ҳар ҷо-ҳар ҷо ҳарбузахои қалону хурд ба назар мерасид. Бачаҳо садо набароварда, якториги дутогӣ ҳарбуза қанда, таги қаш карданд. Аммо писарак ба ягон ҳарбуза даст назад.

Аз полез берун мешуданд, полезбонҳо ҳабардор шуданд. Бачаҳо аз тарс ҳарбузахоро партофта, роҳи гурезро пеш





гирифтанд.

**Писарак, ки харбуза нагирифта буд, на-
гурехт. Яке ўро дошт, дигаре ба ў гуфт:**

**– Ба ин кордор нашав, намебинӣ, ў чизе
надуздидааст.**

**Соҳибони полез бачаҳоро дастгир
карда танбех дода ва харбузахои партоф-
таи онҳоро ҷамъ оварданд. Яке аз соҳибо-
ни полез писаракро, ки сӯйи хонаашон
мерафт, нигоҳ дошта, пурсид:**

**– Чаро ту ба полез омадиву дуздӣ на-
кардӣ?**



Писарак гуфт:

- Ман худам наомадам, маро кашида оварданد, ман харбуза дуздидан нахостам.
- Ту бачай хуб будай, – гуфтанд ба ӯ ва ба дасташ як харбузай калон доданд.

Писарак гирифтан нахост.

- Ман моли касеро намегирам! Моли кас насиб намекунад, – гуфт ӯ.
- Инро ба ту кӣ гуфт? – пурсиданд аз ӯ.
- Модарам, – чавоб дод писарак.
- Ин моли мост, мо бо розигии худ ба ту медиҳем гуфтанд полезбонҳо, – он чиро бо

розигӣ медиҳанд, насиб мекунад. Бар, ҳамроҳи модарат бихӯр, ҳалоли ҷонат бод!

Писарак ҳарбузаро ба хона оварда, пеши модараш гузашту воқеаро нақл кард. Модараш як порай калон бурида пеши писарак рӯйи табақ монд. Писарак ҳарбузай мисли асал ширинаро ҳӯрда лаззат бурд ва ба модараш рӯ овард:

— Модар, агар ҳамон рӯз ту намегуфтӣ, ки он банди гандумро ба ҷояш бурда монам, ман имрӯз ҳамроҳи бачаҳо ҳарбуза медуздиdamу ҳолам мисли онҳо мешуд ва ин ҳарбузай ширинаро насиб намегардид.



ПИСАРАКИ ХУБ

Муҳаррир Бурҳон Салмонов
Рассом Ҳусейн Чилаев

Муҳаррири техникӣ Робия Абдуллоева
Ороиши компьютерӣ Сураҷ Алигаваров
Хуруфчин Суруш Зайниддинов

Ба чопаш 12.01.2015 имзо шуд. Андозаи 50x70 1/32.
Коғази бурандуд. Чопи офсетӣ. Гарнитураи Times New Roman Tj.
Чузъи чопӣ 0,5. Адади нашр 5000 нусха.
Супориши №14/2015.

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.
Тел: 98-552-89-89. E-mail: najmiddin64@mail.ru



000038706

Китобхонаи миллии Тоҷикистон